

Ҳисобот

оид ба фаъолияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ (минбаъд Кумита) фаъолияти худро дар давоми соли 2017 ба иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, ҷалби бештари сармоя ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳамоҳангсозии кӯмаки беруна ва мониторинги лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ, хусусигардонӣ ва таъмини истифодаи мақсадноки амволи давлатӣ, инчунин дастгирии соҳибкорӣ равона намуд.

Бо мақсади иҷрои супоришҳои дахлдори Роҳбарияти Олии кишвар ва иҷрои ваколатҳои низомномавӣ аз ҷониби Кумита дар соли ҳисоботӣ 78 санади меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла 6 лоиҳаи қонун, 1 лоиҳаи Амр ва 1 лоиҳаи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 67 лоиҳаҳои қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 адад лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардид.

Дар соли 2017 ба Кумита 14032 адад ҳуҷжат ворид шуда, аз рӯи таъйинот ба ниҳодҳои гуногуни ҷумҳурӣ 6182 ҳуҷжат, аз ҷумла 1027 ҳуҷжат ба Ҳукумати мамлакат ирсол карда шуда, 300 қарори Раиси Кумита доир ба самтҳои дахлдори фаъолияти Кумита мутобиқи тартиби муқарраргардида қабул гардид.


Фаъолият дар самти ҳамоҳангсозии кӯмаки беруна: Ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар самти ҳамоҳангсозии кӯмаки беруна дар соли 2017 аз ҷониби мақомоти ваколатдори кишвар дар асоси ваколатномаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд барои амалӣ намудани 13 лоиҳаи сармоягузорӣ 18 созишномаи нави сармоягузорӣ ба маблағи умумии 608,8 миллион доллари амрикоӣ ба имзо расонида шуд, ки ин нисбат ба соли 2016-ум 362,0 миллион доллари ИМА зиёд мебошад. Аз маблағи умумии созишномаҳои баимзорасида 474,9 миллион

доллари ИМА ё 78 фоизи онро маблағҳои қарзӣ ва 133,9 млн. доллари ИМА ё 22 фоизи онро воситаҳои грантӣ ташкил медиҳанд.

Мутобиқи созишномаҳои мазкур барои дастгирии буҷети давлатӣ 50,0 млн. доллари ИМА, рушди соҳаҳои энергетика 385,9 млн. доллари ИМА, нақлиёт 75,0 млн. доллари ИМА, ҳолатҳои фавқулодда 50,0 млн. доллари ИМА, маориф 36,5 млн. доллари ИМА ва ҳоҷагии манзилию коммуналӣ 11,35 млн. доллари ИМА кумаки беруна равона карда хоҳад шуд.

Татбиқи лоиҳаҳои мазкур аз ҳисоби маблағгузориҳои Бонки Осиёгии Рушд (2 созишнома ба маблағи умумии 50,0 млн. доллари ИМА), Фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ (2 созишнома ба маблағи умумии 22,0 млн. доллари ИМА), Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд (4 созишнома ба маблағи умумии 11,35 млн. доллари ИМА), Бонки Исломии Рушд (1 созишнома ба маблағи 20,0 млн. доллари ИМА), Фонди Саудии Рушд (2 созишнома ба маблағи умумии 65,0 млн. доллари ИМА), Агентии Чопон оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ (3 созишнома ба маблағи умумии 24,5 млн. доллари ИМА), Бонки Умумичаҳонӣ (2 созишнома ба маблағи умумии 276,94 млн. доллари ИМА), Бонки содироту воридоти Ҷумҳурии Халқии Хитой (1 созишнома ба маблағи умумии 79,0 млн. доллари ИМА) ва аз ҳисоби сармоягузориҳои Бонки Осиёгии Сармоягузориҳои Инфрасохторӣ (1 созишнома ба маблағи 60,0 млн. доллари ИМА) пешбинӣ шудаанд.

Қиёси ҳаҷми маблағи созишномаҳои бо шарикони рушд баимзорасида дар солҳои 2016-2017 дар ҷадвали №1 дарҷ шудааст.




Ба ҳолати 1 январи соли 2018 дар ҷумҳурӣ 68 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ, аз ҷумла 25 лоиҳаи грантӣ, 14 лоиҳаи қарзӣ ва

29 лоиҳа дар ҳамаблагузори қарзу грант ба маблағи умумии 24,9¹ млрд. сомони (баробар ба 2,82 млрд. доллари ИМА) мавриди амал қарор дорад.

Дар таркиби маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунанда маблағҳои қарзӣ 1,42 млрд. доллари ИМА ё 50,2 фоиз, маблағҳои грантӣ 1,24 млрд. доллари ИМА ё 44 фоиз, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 139,2 млн. доллари ИМА ё 4,9 фоиз ва дигар сарчашмаҳо, аз ҷумла саҳми ширкатҳои давлатии ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоаҳо (бенефитсиарҳо) ва ғайра 23,46 млн. доллари ИМА ё тақрибан 0,8 фоизро ташкил медиҳад.

Сохтори маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунандаи давлатии сармоягузори дар солиҳои 2016 - 2017 дар ҷадвали зерин инъикос шудааст.

Ҷад. №2. (бо млн. доллари ИМА)



Аз қиёси нишондиҳандаҳои ҷадвали мазкур бармеояд, ки маблағи умумии лоиҳаҳои амалкунанда ба ҳолати 1 январи соли 2018 нисбат ба ҳамаин давраи соли 2017-ум 29,7 млн. доллари ИМА зиёд гардидааст. Аз ҷумла маблағҳои грантӣ 33,6 млн. доллари ИМА ва қарзӣ 7,4 млн. доллари ИМА. Дар баробари ин саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сарчашмаҳо мутаносибан 9,0 млн. доллари ИМА ва 2,3 млн. доллари ИМА коҳиш ёфтааст.

Маблағгузори лоиҳаҳои амалкунанда асосан аз ҳисоби сармоягузориҳои Бонки Осиёгии Рушд (769,9 млн. доллари ИМА), Ҷумҳурии Халқии Хитой (479,4 млн. доллари ИМА), Бонки


¹ Қурби расмии асъор: 1 доллари ИМА баробар ба 8,8190 сомони (ба ҳолати 31.12.2017с.)

Аврупоии Таҷдид ва Рушд (415,6 млн. доллари ИМА), Бонки Умумичаҳонӣ (329,7 млн. доллари ИМА), Бонки Исломии Рушд (173,0 млн. доллари ИМА) ва аз ҳисоби дигар ташкилоту созмонҳо ва давлатҳои донор амалӣ гардида истодааст. Саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯи лоиҳаҳои амалишаванда маблағи 139,2 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.

Аз оғози татбиқи лоиҳаҳои амалкунанда ба ҳолати 1 январи соли 2018-ум 1,49 млрд. доллари амрикоӣ азхуд карда шудааст, ки ин 53 фоизи маблағи умумии лоиҳаҳоро ташкил медиҳад. Азхудкунии маблағҳо дар соли ҳисоботӣ 293,5 млн. доллари амрикоиро ташкил дод, ки ин ба 84 фоизи нақшаи молиявии солона (нақша 349,2 млн. доллари ИМА) баробар мебошад.

Раддабандии ҳаҷми маблағгузориҳои созмонҳои молиявӣ дар татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузориҳои амалкунандаи ҷумҳурӣ дар ҷадвали №3 инъикос шудааст.

Ҷад. №3. (бо ҳазор доллари ИМА)




Соли 2017 дар доираи лоиҳаҳои амалкунандаи соҳаи энергетика 100,1 млн. доллари ИМА (соли 2016 - 197,5 млн. доллари ИМА), нақлиёт 85,2 млн. доллар (123,6 млн. доллари ИМА), маориф

23,1 млн. доллар (39,2 млн. доллари ИМА), хоҷагии манзилию коммуналӣ 20,4 млн доллар (22,7 млн. доллари ИМА), кишоварзӣ 8,6 млн доллар (5,3 млн. доллари ИМА), тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳоли 7,2 млн. доллар (5,7 млн. доллари ИМА), экология ва ҳолатҳои фавқулодда 11,9 млн. доллар (9,8 млн. доллари ИМА), ирригатсия 23,6 млн. доллар (24,5 млн. доллари ИМА), молия (*аз ҷумла, қисматҳои «маблағгузориҳои хурд»-и лоиҳаҳо*) 10,2 млн. доллар (3,6 млн. доллари ИМА) ва дигар соҳаҳо 3,2 млн. доллари ИМА (6,8 млн. доллари ИМА) азхуд шудааст.

Аз ҳаҷми умумии маблағҳои дар соли 2017 азхудгардида 124,9 млн. доллари ИМА ё 44 фоизи онро маблағҳои қарзӣ, 145,9 млн. доллари ИМА ё 50 фоизро воситаҳои грантӣ, 12,8 млн. доллари ИМА ё 4,4 фоизро саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5,3 млн. доллари ИМА ё 1,8 фоизи боқимондари маблағҳои дигар сарчашмаҳои маблағгузори ташкил медиҳад.

Таносуби ҳаҷми азхудкунии маблағҳо дар солҳои 2016 - 2017 аз рӯи соҳаҳои татбиқшаванда дар ҷадвали №4 нишон дода шудааст.

Ҷад. №4. (бо млн. доллари ИМА)



Тавре ки аз ҷадвали мазкур бармеояд, азхудкунии маблағҳо дар соли 2017 нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2016 дар як қатор соҳаҳо, аз ҷумла дар соҳаи энергетика, нақлиёт, маориф, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва дигар соҳаҳо коҳиш ёфтааст.

Омилҳои асосии хошиёбии нишондиҳандаҳо дар соҳаи энергетика ин анҷом ёфтани корҳои асосии сохтмони лоиҳаи “Сохтмони навбати дуҷуми Маркази барқию гармидиҳии Душанбе-2” (дар соли 2016 дар иншооти мазкур 119,9 млн. доллари ИМА азхудо гардида буд), дар соҳаи нақлиёт азхудо гардидани маблағи асосии лоиҳаи “Сохтмони нақб дар роҳи оҳани Душанбе - Қурғонтеппа, қитъаи Ваҳдат - Ёвон” дар соли 2016 ба маблағи 36,3 млн. доллари ИМА, инчунин дар сатҳи паст иҷро гардидани нақшаи азхудокунии маблағҳо дар доираи бархе аз лоиҳаҳо, аз ҷумла лоиҳаи «Рушди нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Хучанд» (нақшаи молиявӣ умуман иҷро нашудааст), «Беҳсозии хизматрасонии роҳҳои Тоҷикистон» (нақшаи молиявӣ умуман иҷро нашудааст), лоиҳаи “Минтақавии такмили ҳадамоти наздисарҳадӣ” (24 фоизи нақша), «Идоракунии партовҳои саҳти маишии шаҳри Қурғонтеппа» (24 фоиз), «Сохтмони нақбҳо ва пулҳо дар роҳи оҳани Душанбе-Қурғонтеппа, қитъаи Ваҳдат-Ёвон» (35 фоиз), «Рушди таҳсилоти олий» (39 фоиз) ва дигар лоиҳаҳо, ба ҳисоб меравад.

Тавре таҳлилҳо нишон медиҳанд, дар раванди амалисозии бархе аз лоиҳаҳо мушкилот, камбудӣ ва норасогӣҳои зиёде ҷой доранд, ки барои саривақт ва сифатнок азхудо намудани воситаҳои молиявии ҷалбгардида ва ноилшавӣ ба ҳадафҳои гузошташуда монеа эҷод менамоянд.

Аз ҷумла, дар доираи лоиҳаи “Рушди таҳсилоти олий”, ки аз моҳи августи соли 2015 оғоз гардида аз аввали татбиқи лоиҳа то ба ҳолати 1 январи соли 2018 ҳамагӣ 547,3 ҳазор доллари амрикоӣ ва ё 4 фоизи маблағи умумӣ азхудо карда шудааст, ки санаи анҷомёбии он 31 октябри соли 2021 муқаррар гардидааст.

Мавриди зикр аст, ки соли 2017 дар мувофиқа бо Бонки Умумичаҳонӣ бинобар сабаби қафомонии корҳо аз нақшаи тасдиқгардида ва ба соли дигар гузаронидани иҷроиши баъзе аз ҷорабиниҳои лоиҳа, ба нақшаи азхудокунии маблағҳо барои соли 2017 тағйирот ворид карда шуда, нақшаи солона аз 1,6 млн. доллари ИМА то 1,3 млн. доллари ИМА кам карда шуд. Новобаста аз ин, агентии татбиқкунандаи лоиҳа иҷроиши нақшаи молиявии тағйирдодашударо низ таъмин карда натавонист ва он дар ҳаҷми ҳамагӣ 39 фоиз иҷро карда шудааст.

Таҳлили иҷрои нақшаи азхудокунии маблағҳои лоиҳа дар соли 2017 нишон медиҳад, ки нақшаи молиявии қисмат (компонент)-ҳои

асосии он (“Даҳолат дар сатҳи система” ва “Беҳбудӣ дар сатҳи институтсионалӣ”) мутаносибан дар ҳаҷми 43 Ҷоиз ва 9 Ҷоиз иҷро гардида, нишондиҳандаи мазкур дар қисмати хароҷоти Гурӯҳи татбиқи лоиҳа (“Идоракунии, мониторинг ва арзёбии лоиҳа”) 76 Ҷоизро ташкил медиҳад.

Яке аз лоиҳаҳои дигаре, ки раванди амалисозии он аз оғози татбиқ дар сатҳи паст қарор дорад, ин Лоиҳаи минтақавии тақмили хадмоти наздисарҳадӣ ба ҳисоб меравад, ки ба ҳолати 1 январи соли 2018 ҳамагӣ 3,9 млн. доллари амрикоӣ ё 35 Ҷоизи маблағи умумӣ азхуд карда шудааст. Лоиҳаи мазкур моҳи апрели соли 2013 оғоз гардида, моҳи июни соли 2018 ба анҷом мерасад.

Дар соли 2017 дар доираи лоиҳаи мазкур азхудкунии 1,38 млн. доллари амрикоӣ ба нақша гирифта шуда, дар ин давра 331,6 ҳазор доллари амрикоӣ азхуд карда шудааст, ки ин ҳамагӣ ба 24 Ҷоизи нақшаи молиявии соли 2017 баробар мебошад.

Бояд қайд кард, ки омилҳои асосии дар сатҳи зарурӣ чараён нагирифтани лоиҳа аз оғози татбиқи он, ин тӯл кашидани расмиёти дохилидавлатӣ ҷиҳати тасдиқи (ратификатсия) созишномаи молиявии баимзорасида ва баъд аз 8 моҳи баимзорасонии созишнома ба Ҷаъолият оғоз намудани Гурӯҳи татбиқи лоиҳа дар назди Хадмоти гумрук, инчунин саривақт ва сифатнок иҷро нагардидани шарту талаботи қарордодҳои баимзорасида аз ҷониби мушовирони байналмилалӣ, ба миён омадани баҳсу нофаҳмоӣҳо бо мақомоти андоз вобаста ба андозбандии мушовирони байналмилалӣ, тӯл кашидани раванди оmodасозии ҳуҷҷатҳои озмунӣ ва баргузориҳои озмунҳо ва ғайра, ба ҳисоб меравад.

Лоиҳаи дигаре, ки татбиқи саривақтии он таъмин нагардидааст, лоиҳаи “Беҳсозии хизматрасонии роҳҳои Тоҷикистон» ба ҳисоб меравад.

Давраи татбиқи лоиҳаи мазкур аз моҳи октябри соли 2015 то октябри соли 2017-ро дар бар гирифта, дар доираи он азнавсозии базаи техникий муассисаҳои давлатии нигоҳдорӣ роҳҳои автомобилгарди тобеи Вазорати нақлиёт пешбинӣ шудааст.

Ба ҳолати 1 январи соли 2018 маблағҳои азхудшудаи лоиҳа 31,1 ҳазор доллари ИМА ё 0,6 Ҷоизи маблағи умумиро ташкил дода буд, ки он барои хизматрасониҳои мушовирон пардохт карда шудааст. Дар соли 2017 азхудкунии 625,4 ҳазор доллари ИМА ба

накша гирифта шуда, аммо дар ин давра умуман маблағ азхуд нашудааст.

Бояд қайд кард, ки бинобар сабаби тӯл кашидани раванди оmodасозии ҳуҷҷатҳои озмунӣ вобаста ба интихоби ширкати таҳвилгари техника ва таҷҳизот санаи 7 июни соли 2017 эълон карда шуда, санаи 7 августи соли 2017 маросими кушодани дархостҳои техникӣ ширкатҳои довталаб баргузор гардид. Ҳисоботи арзёбии он бо гузашти 5 моҳ аз ҷониби ташаббускори озмун то ҳол ба мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод карда нашудааст.

Бинобар сабаби дар муҳлати муайянгардида ба анҷом нарасидани татбиқи лоиҳа зарурияти тамдид намудани муҳлати амали он ба миён омада, Вазорати молия ба унвони Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд барои то 31 августи соли 2018 тамдид намудани лоиҳа дархост ирсол намудааст. Айни замон масъалаи мазкур дар баррасии бонки болозикр қарор дорад.

Санаи 16 октябри соли 2014 созишномаҳои қарзӣ, кафолатӣ ва дастгирии лоиҳаи “Беҳтар намудани системаи таъминоти оби нӯшокӣ ва рафъи партовоби шаҳри Хучанд, марҳилаи 3” байни Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти шаҳри Хучанд ва КВД коммуналии “Хучандобуканал” ба имзо расида, санаи 3 феввали соли 2016 (*баъд аз 1 солу 3 моҳ*) аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуд.

Дар раванди иҷрои шарту талабот ҷиҳати самаранок эълон намудани лоиҳа роҳбарияти агентии татбиқкунанда (КВД коммуналии «Хучандобуканал») 4 маротиба иваз шуд, ки ин барои саривақт иҷро намудани шарту талаботи зарурӣ ва оғози корҳои лоиҳа таъсири манфӣ расонид.

Созишномаи грантии лоиҳа ба маблағи 5,35 млн. доллари ИМА санаи 21 апрели соли 2017 (*баъд аз 2,5 соли баимзорасиши созишномаи қарзӣ*) ба имзо расида, баъд аз тасдиқи созишномаи грантӣ аз ҷониби Парлумони кишвар ва ҷалби ширкати мушовирӣ оид ба дастгирии лоиҳа, санаи 7 июли соли 2017 аз ҷониби Бонк лоиҳа самаранок эълон карда шуд. То анҷоми лоиҳа 1,5 соли дигар боқӣ мондааст, аммо то инҷониб ҳамагӣ 836,1 ҳазор доллари ИМА ё ин, ки 8,3 фоизи маблағи умумии лоиҳа азхуд карда шудааст.

Ба ҳолати 1 январӣ соли 2018 маблағи қарзии лоиҳа дар ҳаҷми 12 фоиз, грантӣ 0,2 фоиз ва гранти техникӣ (барои мушовирон)

33 фоиз азхуд гардидааст. Нақшаи молиявии соли 2017 дар мачмуъ дар ҳаҷми 51 фоизи нақша иҷро шудааст. Аз сабаби ба муддати то 3 моҳ тӯл кашидани масъалаи пешпардохти 39,9 ҳазор доллари ИМА ширкати ғолиби озмун бо мактуби худ аз 14 августи соли 2017 аз иҷрои қарордоди баимзорасида даст кашид. Омили мазкур ва дар ин раванд иҷро нагардидани қарордод оид ба харидории мошин ва механизмҳо ба иҷроиши нақшаи молиявии соли ҳисоботӣ таъсири манфии худро расонид.

Мавриди зикр аст, ки дар доираи лоиҳаи мазкур хуччатҳои озмунӣ ҷиҳати «Таъмири иншооти партовоббардории асосӣ» ва «Ивази кубурҳои партовоб» омода гардида, ба БАТР пешниҳод гардидаанд. Баргузории озмуни мазкур дар моҳи октябри соли 2017 ба нақша гирифта шуда буд, аммо бо сабабҳои номаълум озмунҳои мазкур то ҳол баргузор карда нашудаанд.

Бояд тазаккур дод, ки дар доираи аксари лоиҳаҳои давлатии сармоягузори дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ мушкilot, камбудӣ ва норасогии зиёд ҷой доранд, ки барои амалисозии саривақтӣ ва самараноки онҳо монеа эҷод намуда истодаанд.

Лоиҳаҳои амалкунандаи соҳаи болозикр 14 ададро ба маблағи умумии 167,5 млн. доллари ИМА ташкил дода, аз ин 11 лоиҳа ба маблағи умумии 115,9 млн. доллари ИМА бо дастгирии молиявии Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд (БАТР) мавриди татбиқ қарор доранд.

Бо сабаби саривақт иҷро нагардидани уҳдадорихои қарзии корхонаҳои соҳа дар назди БАТР аксар вақт маблағгузории баъзе аз амалиётҳои лоиҳаҳо боздошта мешаванд, ки омили мазкур низ ба татбиқи саривақтии онҳо таъсири манфӣ мерасонад.

Мушкilotи дигар ин тӯл кашидани раванди дарёфти маблағҳои грантӣ ва ба имзо расонидани созишномаҳои грантии лоиҳаҳо аз ҷониби БАТР (баъд аз имзои созишномаҳои қарзӣ) ба ҳисоб меравад. Мавриди зикр аст, ки БАТР асосан маблағҳои қарзиро барои татбиқи лоиҳаҳо ҷудо намуда, воситаҳои грантиро аз ҳисоби дигар созмонҳои молиявӣ ҷалб менамояд, ки аксар вақт раванди ҷалби маблағҳои грантӣ ба муддати тӯлонӣ (*дар баъзе мавридҳо то 4-5 сол*) давом менамояд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мушкilotи дигари лоиҳаҳои соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ ин саривақт ва сифатнок иҷро нагардидани уҳдадорихои ба зиммагирифта аз ҷониби баъзе аз

ширкатҳои мушовирӣ, пудратӣ ва таҳвилгари техника ва таҷҳизот ба ҳисоб меравад.

Аз ҷумла, чунин ҳолат дар доираи якчанд лоиҳаҳои амалкунанда дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷой дошта, муҳлати амали баъзе аз қарордодҳо бо ширкатҳои ҷалбгардида аз 1 то 3 маротиба тамдид карда шудааст. Бешубҳа, омили мазкур низ яке аз сабабҳои саривақт ва самаранок амалӣ нашудани лоиҳаҳои соҳа ба шумор меравад.

Яке аз масъалаҳои дигари ҳалталаб ин интиқол нагардидани маблағи лоиҳаҳо аз бонкҳои дорой мушкилоти молиявӣ ва дар раванди муфлисшавӣ қарордошта ба ҳисоб меравад, ки омили мазкур ба татбиқи саривақтӣ ва самараноки лоиҳаҳо таъсири манфӣ расонида истодааст.

Аз ҷумла, интиқол нагардидани маблағҳои лоиҳаи “Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо” дар ҳаҷми 598,12 ҳазор доллари ИМА ва 861 ҳазор сомонӣ аз ҷониби ҚСП “Тоҷпромбонк” ба суратҳисоби нави лоиҳа дар ҚСК “Бонки Эсхата”. Муҳлати татбиқи лоиҳаи мазкур санаи 30 сентябри соли 2017 ба анҷом расида, бинобар омили болозикр дар мувофиқа бо ташкилоти маблағгузор то 30 сентябри соли 2018 *(ба муддати 1 сол)* тамдид карда шуд.

Маблағҳои азхуднашудаи грантии лоиҳа бо назардошти маблағҳои аз ҷониби ҚСП “Тоҷпромбонк” пардохтнагардида ва муваққатан боздошта шудани маблағгузориҳои лоиҳа дар моҳҳои май-июли соли 2017 аз ҷониби Фонди байналмилалӣ рушди кишоварзӣ, зиёда аз 1,2 млн. доллари ИМА -ро ташкил медиҳад.

Вобаста ба мушкилоти мазкур аз ҷониби Кумита ба унвони Сарвазир ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мактубҳо аз 2 март соли 2017, №1-26/186 ва аз 18 сентябри соли 2017, №2-26/766 ирсол гардида, тибқи супоришҳои Сарвазир ва Муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молия ва ҚСП “Тоҷпромбонк” чиҳати ҳалли масъалаи супоришҳо дода шуда буданд. Мутаассифона, масъалаи мазкур то ҳол ҳалли худро пайдо накардааст.

Инчунин, аз ҷониби бонки номбурда маблағи лоиҳаҳои «Тиҷоратикунонии соҳаи кишоварзӣ» (қисматҳои ба Муассисаи давлатии «Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ» вобастагардида) дар ҳаҷми 257,2 ҳазор доллари ИМА ва лоиҳаи “Баланд

бардоштани рақобатнокии бахши хусусӣ” дар ҳаҷми 539,6 ҳазор доллари ИМА ва 441,1 ҳазор сомонӣ пардохт нагардидааст.

Бо мақсади ҳалли мушкилоти ҷойдошта Кумита ба унвонии мудирияти муваққатии ҚСП “Точпромбанк” ва Суди иқтисодии шаҳри Душанбе муроҷиат намудааст, ки мавриди баррасии онҳо қарор дорад.

Ба ҳолати 1 январи соли 2018 аз ҷониби бонки мазкур маблағҳои Муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи “Таъмини устувории ҳавзаи дарёи Панҷ ба тағйирёбии иқлим” дар ҳаҷми 131,5 ҳазор доллари ИМА, Маркази татбиқи лоиҳаи сохтмони роҳи Шохон-Зиғар 70,0 ҳазор сомонӣ, лоиҳаи “Обтаъминкунии шаҳри Душанбе, марҳилаи 2” 100,0 ҳазор доллари ИМА ва 403,0 ҳазор сомонӣ ва Лоиҳаи дуҷуми таъмини шугли аҳоли барои устувории хочагии қишлоқ ва идоракунии захираҳои обӣ дар ҳаҷми 74,0 ҳазор доллари ИМА пардохт нашуданд.

Дар соли 2017 дар доираи татбиқи 30 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 74 маросими кушодани дархостҳои тендерӣ, аз ҷумла дар соҳаи маориф 7 озмун, обтаъминкунии 25 озмун, тандурустӣ 8 озмун, нақлиёт 5 озмун, андоз 4 озмун, кишоварзӣ 4 озмун, энергетика 3 озмун, гумрук 1 озмун ва дигар соҳаҳо 17 озмун гузаронида шудаанд.


Сарфаи маблағҳо нисбат ба нақшаҳои харид дар соли ҳисоботӣ 389 483 113,26 сомони ро ташкил додааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 149 613 344,5 сомонӣ зиёд мебошад (соли 2016 маблағи 238 115 302,0 сомонӣ буд).

Дар самти пешбурди фаъолияти сармоягузорӣ. Мутобиқи маълумоти оморӣ дар моҳҳои январ - сентябри соли 2017 дар ҷумҳурӣ 348 корхонаю ташкилот бо сармояи хориҷӣ фаъолият намуданд.


Дар ин давра ба ҷумҳурӣ 435,7 млн доллари амрикоӣ сармояи хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 259,3 млн доллари амрикоӣ ё 37,3 фоиз кам аст. Ҳамзамон, ҳаҷми воридоти сармояи мустақим нисбат ба моҳҳои январ-сентябри соли 2016 ба маблағи 99,7 млн доллари амрикоӣ ё 28,1 фоиз ва дигар сармояҳо 159,6 млн доллари амрикоӣ ё 46,9 фоиз коҳиш ёфтаанд. Дар давраи зикршуда сармояи мустақими хориҷӣ асосан ба соҳаҳои саноати истихроҷи маъдан 122,0 млн. доллари амрикоӣ (47,9 фоиз), нақлиёт ва алоқа 54,0 млн. доллар (21,2 фоиз), маориф

13,5 млн. доллар (5,3 Ҷоиз), кишоварзӣ 17,32 млн. доллар (6,8 Ҷоиз), саноати коркард 25,47 млн. доллар (10,0 Ҷоиз), Ҷаъолияти молиявӣ ва ҳаргуна хизматҳои тиҷоратӣ 15,03 млн. доллар (5,9 Ҷоиз) ва дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ 5,6 млн. доллари ИМА равана карда шудаанд.

Таносуби ҳаҷми воридоти сармояи хориҷӣ дар нӯҳ моҳи солҳои 2016 ва 2017 дар ҷадвали зерин дарҷ шудааст.




Қиёси ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба соҳаҳо дар нӯҳ моҳи солҳои 2016 - 2017 дар шакли диаграмма пешниҳод мегардад.



Дар нух моҳи соли 2017 аз ҷониби корхонаю ташкилоти ҷумҳурӣ 181 млн. доллари ИМА маблағҳои қарзӣ ҷалб шудааст, ки аз он 77,4 млн. доллари амрикоӣ ба соҳаи саноат, 64,1 млн. доллари амрикоӣ ба соҳаи хизматрасонии молиявӣ, 13,4 млн. доллар ба сохтмон ва 26,1 млн. доллари амрикоӣ ба дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ равона гардидаанд.

Қиёси нишондиҳандаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ аз рӯи дигар намуди сармоягузориҳо ба соҳаҳои алоҳидаи иқтисоди миллӣ.

Ҷад. №7. (млн. доллари ИМА)



Тавре, ки аз таҳлилҳо бармеояд, дар давраи моҳҳои январ-сентябри соли ҷорӣ воридоти сармояи хориҷӣ нисбат ба ҳамин давраи ҳисоботии соли 2016 асосан дар соҳаҳои сохтмон 79 Ҷоиз (6,7 млн. доллари амрикоӣ), саноати коркард 81 Ҷоиз (112 млн. доллари амрикоӣ) қоҳиш ёфта, дар соҳаҳои саноати истихроҷ 34 Ҷоиз (34,1 млн. доллари амрикоӣ), нақлиёт ва алоқа 46 Ҷоиз (24,4 млн. доллари амрикоӣ), кишоварзӣ 16 Ҷоиз (2,4 млн. доллари амрикоӣ) ва маориф 9 Ҷоиз (1,1 млн. доллари амрикоӣ) зиёд гардидааст.

Дар қиёс бо ҳамин давраи соли 2016 воридоти дигар намудани сармоягузориҳо дар соҳаи хизматрасонии молиявӣ 17 Ҷоиз ё 13,4 млн. доллари амрикоӣ, саноат 60 Ҷоиз ё 117 млн. доллари амрикоӣ ва сохтмон 43 Ҷоиз ё 10,3 млн. доллари амрикоӣ қоҳиш ёфтааст.

Тамоюли мазкур аз сабаби қоҳишёбии воридоти сармояи хориҷӣ аз Ҷумҳурии Халқии Хитой дар ҳаҷми 210,6 млн. доллари амрикоӣ, аз Федератсияи Россия 37,1 млн. доллар, Арабистони

Саудӣ 20 млн. доллар, Братанияи Кабир 18,9 млн. доллар ва дигар давлатҳо 19,4 млн. доллари амрикоӣ ба амал омадааст.

Маҷмуан, коҳишёбии воридоти сармои хориҷӣ дар ин давра асосан ба таҳримҳои иқтисодии қабулшуда нисбат ба ширкати тижоратии ҷумҳурии мо, номуътадил гардидани вазъи молиявии банкҳои ватанӣ ва дар ду соли охир ба истифода додани як қатор корхонаҳои азими саноатӣ алоқамандӣ дошт.

Дар моҳҳои январ – сентябри соли 2017 ба ҷумҳурӣ аз 35 давлати ҷаҳон аз ҷумла, аз Ҷумҳурии Халқии Хитой 218,9 млн. доллар (50,2 фоизи ҳаҷми умумии воридоти сармоя), аз Федератсияи Россия 54,7 млн. доллар (12,6 фоиз), Филиппин 23,6 млн доллар (ё 5,4 фоиз), Нидерланд 20,0 млн. доллар (ё 4,6 фоиз), ИМА 16,6 млн. доллар (ё 3,8 фоиз), Арабистони Саудӣ 16,5 млн. доллар (ё 3,8 фоиз), Люксембург 16,4 млн. доллар (ё 3,8 фоиз), Белгия 13,5 млн. доллар (ё 3,1 фоиз), Британияи Кабир 10,8 млн. доллар (ё 2,5 фоиз), аз АМА 9,4 млн. доллар (2,2 фоиз), аз Эрон 9,2 млн. доллар (ё 2,1 фоиз), Швейтсария 6,4 млн. доллар (ё 1,5 фоиз), Ҷумҳурии Хорватия 4,2 млн. доллар (1,0 фоиз), Фаронса 3,2 млн. доллар (ё 0,7 фоиз), Ҷумҳурии Австрия 2,5 млн. доллар (0,6 фоиз) ва ғайраҳо сармоя ворид шудааст. Инчунин дар соли ҳисоботӣ ба иқтисодиёти миллии 500 млн. доллари амрикоӣ тавассути фуруши қоғазҳои қиматноки давлатӣ (евробондҳо) ворид гардид.

Дар соли ҳисоботӣ бо мақсади иҷрои муқаррароти Созишномаи сармоягузорӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати “Хэнан Чжун-Я Гурӯҳи Холдинг”-и Ҷумҳурии Халқии Хитой оид ба таҷдид ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли аммиак ва карбамид дар заминаи ҚСК “Азот” дар шаҳри Сарбанди вилояти Хатлон, ҚСК “Нуриҳои Осиё” таъсис дода шуда, роҳбарияти он интихоб ва 10 январи соли 2017 бо фонди оинномавии 5,7 млрд. сомонӣ аз қайди давлатӣ гузаронида шуд.

Дар ин давра, инчунин Созишномаи сармоягузорӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати “Крисо Ресурез Лимитед” ва ҚДММ “Пакрут” оид ба истихроҷи кони “Пакрут”, Созишномаи сармоягузорӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “КМ Муосир” оид ба сохтмони корхонаи истеҳсоли маводҳои эмулсионии тарканди саноатӣ дар ҳудуди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ба имзо

расонида шуданд. Корхо дар иншооти номбурда бо маром идома доранд.

Дар маҷмуъ тибқи созишномаҳои сармоягузорӣ ва шартномаҳои консессионӣ солҳои 2014-2017 тибқи талаботи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи созишномаи сармоягузорӣ” ва “Дар бораи консессияҳо” 9 созишномаи сармоягузорӣ ва 1 созишномаи консессионӣ ба имзо расонида шудааст, ки бо татбиқи босамари онҳо 15 корхонаи нави истеҳсоли бунёд ва зиёда аз 7 ҳазор ҷойи нави корӣ муҳайё гашта, беш аз 1,8 млрд. доллари амрикоӣ сармояи мустақим ҷалб карда хоҳад шуд.

Айни замон, аз ҷониби Кумита дар ҳамкорӣ бо ширкати «Ходай Инвестментс ПТЕ Ltd оид ба сохтмон ва истифодабарии неругоҳи барқии оби Фондарё, Корпоратсияи мошинсозии “Синомаш” (China SINOMACH Heavy Industry Corporation) ва Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Шарики бозьтимод” доир ба парвариши лаблабуи қанд ва истеҳсоли шакар дар вилояти Хатлон, Фонди рушди иҷтимоӣ-иқтисодии “Казна Творца РА”-и Федератсияи Россия ҷиҳати сохта ба истифода додани ду корхонаи истеҳсоли нахи базалт дар шахрҳои Ваҳдат ва Бӯстон, ҶДММ “Файзи Ҷомӣ” ва Маркази инноватсионии “Як камарбанд як роҳ” (BRCIC) оид ба таъсиси донишгоҳи байналмилалӣ ва шахраки донишҷӯён барои 40 ҳазор донишҷӯ корбарӣ рафта истодааст, ки дар мавриди амалӣ шудани онҳо зиёда аз 420 млн. доллари амрикоӣ сармояи мустақими хоричӣ ҷалб карда хоҳад шуд.

Моҳи декабри соли 2017 ҷаласаи гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба баррасӣ лоиҳаҳои “Созишнома оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ” бо намояндагони мақомоти дахлдори давлатҳои Япония ва Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор гардид ва варианти ниҳоии онҳо мувофиқа карда шуд.

Бо мақсади иҷрои супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҷалби воситаҳои молиявӣ имтиёзнок барои идомаи раванди татбиқи лоиҳаи қитъаҳои “А” ва “Ф”-и роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаихумб ҳамкорихоро бо Бонки Исломии Русд ва дигар фондҳои арабӣ, инчунин бо мақомоти марбутаи давлатӣ ба роҳ монда шуда, тадбиру расмиёти зарурӣ амалӣ гардиданд.

Айни ҳол, созишномаҳои қарзӣ бо Бонки Исломии Рушд ба маблағи 20,0 млн. доллари ИМА, Фонди Саудии Рушд ба маблағи 30,0 млн. доллари ИМА ва тавре дар боло қайд гардид бо Фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ ба маблағи 10,0 млн. доллари ИМА ба имзо расонида шуданд. Ҳуҷҷатҳои мазкур санаи 6 декабри соли 2017 аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуданд.

Фонди Қувайтии рушди иқтисоди Араб ва Фонди Абузабӣ оид ба рушд ҳавасмандии худро дар робита ба татбиқи лоиҳаи болозикр иброз намудаанд. Мавқеи ниҳоии ниҳодҳои зикршуда пас аз баргузории ҷаласаи шӯроҳои директорон муайян ва манзур хоҳанд шуд.

Бо мақсади иҷрои банди 13 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016, №366 “Дар бораи ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 ва вазифаҳо барои соли 2017” лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқ намудани нишондиҳандаҳои асосии баҳодихии (арзёбии) самаранокии фаъолияти агентҳои татбиқкунандаи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ” ва лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба Қоидаҳои ташкили фаъолияти равзанаи ягона барои мусоидат ба сармоягузoron дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳия гардида, бо тартиби муқарраргардида ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуданд.

Фаъолият дар самти идораи амволи давлатӣ. Дар давраи ҳисоботии соли 2017 ҷиҳати истифодаи босамару мақсадноки амволи давлатӣ мутобиқи талаботи қонунгузорӣ бо қарорҳои дахлдори Кумита 9597 воситаи асосии давлатӣ ба маблағи умумии 11,1 млн. сомонӣ аз тавозуни як мақомот ва корхонаю ташкилот ба тавозуни дигар мақомот ва корхонаю ташкилоти давлатӣ гузаронида шудаанд.

Бо риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар асоси қарорҳои Кумита ҷиҳати аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосии 113 мақомот, корхонаю ташкилот ва муассисаҳои мансуб ба моликияти ҷумҳуриявӣ розигии Кумита дода шуд.

Ҳамзамон, бо мақсади дар амал татбиқ намудани талаботи банди 9 «Тартиби аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосие, ки

моликияти давлатӣ мебошанд» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2012 №184) вобаста аз ҳолати воқеӣ ва эҳтимолияти ба фурӯш рафтани 313 воситаи асосии давлатии барои аз эътибор соқит намудани пешниҳодгардидаи корхонаю ташкилотҳо бо нархи ибтидоии 1,7 млн. сомонӣ ба савдои музоядавӣ пешниҳод карда шудаанд. Аз ин миқдор 49 адад воситаи асосӣ ба маблағи умумии 238,3 ҳазор сомонӣ фурӯхта шуданд.

Дар соли ҳисоботӣ бо мақсади ҳалли масъалаҳои вобаста ба сохтмони биноҳои нави Парлумон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида, иншооти мавзеи сохтмони бинои Парлумон асосан бартараф шудаанд. Масъалаҳои кӯчонидани Хадамоти давлатии «Муҳофиза»-и Вазорати корҳои дохилӣ, Сафорати Ҷумҳурии Ислонд ва Бойгонии давлатии таърихи наватарини Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии ҳаллу фасл қарор дорад.

Дар давраи ҳисоботӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои амволии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи кишвар низ корҳои зарурӣ ба анҷом расонида шудаанд.

Дар асоси розигии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 9 декабри соли 2017 №22/10 рӯзҳои 18-20 декабри соли 2017 дар шаҳри Москва ҷаласаи сеюми Комиссияи мувофиқагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба баррасии масъалаҳои эътирофи ҳуқуқи соҳибмулкӣ ба иншооте, ки баъди 25 майи соли 1993 аз тарафи Пойгоҳи ҳарбии Россия дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудаанд, баргузор гардид. Дар ҷаласаи мазкур масъалаҳои амволӣ, ҷудо намудани қитъаҳои замин ва инчунин ба Пойгоҳи ҳарбии Россия барасмиятдарории ҳуқуқи истифодабарии қитъаҳои замин мавриди баррасӣ қарор дода шуда, аз натиҷаи он Протоколи ҷаласаи Комиссияи мувофиқаӣ аз 20 декабри соли 2017 №3 ба имзо расонида шуд.

Ҷиҳати ҳалли масъалаҳои вобаста ба интиқоли оҳанпораҳои дар назди сарбанди обанбори «Фарҳод» ҷамъоваригардида лоиҳаи қарори дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, 29 сентябри соли 2017, №462 қабул карда шуд.

Дар ин давра, инчунин бо мақсади баррасии масъалаи эътирофи ҳуқуқи соҳибмулкӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иншооти дар қаламрави Ҷумҳурии Қирғизистон ҷойгиршуда лоиҳаи

фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҳайати тоҷикистони Комиссияи муштаракӣ Тоҷикистону Қирғизистон оид ба масъалаҳои молумулкӣ таҳия карда шуда, дар мувофиқа бо вазорату идораҳои марбутатаи кишвар ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид.

Бо мақсади дар корхонаҳои давлатӣ таъсис додани шӯроҳои нозирон ва таъмини фаъолияти он, инчунин муайян намудани ваколатҳои шӯроҳои нозирони корхонаҳои давлатӣ лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» таҳия гардидааст, ки айна ҳол дар баррасии вазорату идораҳои ҷумҳурӣ қарор дорад.

Инчунин дар соли мазкур «Дар бораи масъалаҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷик Эйр» ва «Дар бораи масъалаҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе» таҳия гардида, ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуданд.

Баҳри таъсиси феҳристи маълумот дар бораи моликияти давлатӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, аз ҷониби Кумита супориши техникӣ лоиҳаи «Таъсиси феҳристи ягонаи маълумот дар бораи дороиҳо ва моликияти давлатӣ» таҳия гардидааст. Айна замон ҷиҳати ҷалби маблағгузорӣ барои татбиқи лоиҳаи мазкур дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд чораҳои зарурӣ анҷом дода шуда истодааст.

Фаъолият дар самти хусусигардонӣ ва дороиҳои давлатӣ.

Ҷиҳати татбиқи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2017 ва дар доираи талаботи Тартиби ба ҷамъияти саҳомии кушода табдил додани корхонаи давлатӣ ва воҳиди сохтории он (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2010 №392) дар давраи ҳисоботӣ бо қарорҳои дахлдори Кумита 5 ҷамъияти саҳомии кушода бо 100 фоизи саҳмияҳои давлатӣ ташкил карда шуд.

Ба ҳолати имрӯза шумораи умумии ҷамъияти саҳомии кушодае, ки бастаи 100 фоизи саҳмияҳои онҳо ба давлат тааллуқ доранд, 118 адад буда, ҷамъияти саҳомие, ки дар сармояи оинномавии онҳо саҳмияҳои давлат мавҷуд мебошанд, 24 ададро ташкил медиҳанд.

Инчунин, ба ҳолати имрӯза дар сармояи оинномавии 4 ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ҳиссаи давлатӣ мавҷуд аст.

Бо мақсади дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд” баргузор намудани маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъиятҳои саҳомӣ, маҷлиси умумии иштирокчиён ва ҷиҳати пешниҳоди маводҳои дахлдор ва ҳисоботи солона тибқи талаботи қонунгузори қорӣ ба ҷамъиятҳои хоҷагидори болозикр, дархостҳо ирсол карда шуданд.

Дар соли 2017 оид ба натиҷаи фаъолияти ҷамъияти саҳомии ҳиссаӣ дар соли 2016 тибқи талаботи қонунгузорӣ дар 14 ҷамъият маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон баргузор карда шудааст. Дар натиҷа тибқи қарорҳои маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон суди саҳмияҳои давлатӣ ба маблағи умумии 1 459 686 сомонӣ ҷудо карда шуда, аз ин ҳисоб соли ҳисоботӣ 1 423 550 сомонӣ ба буҷети давлатӣ ворид гардидааст, ки нисбат ба соли 2016-ум 84 587 сомонӣ зиёд мебошад.

Инчунин, тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд” бо иштироки намояндаи Кумита маҷлиси умумии навбатии иштирокчиён дар ҚДММКМ “Зарафшон”, ҚДММ “Петролеум Суғд”, ҚДММ “Апрелевка” ва ҚДММ “Камароб” баргузор гардиданд. Дар натиҷаи тақсими ғоидаи софи ҷамъиятҳои хоҷагидори болозикр ба ҳиссаи тарафи Тоҷикистон 10 206 339 сомонӣ ҷудо карда шуда, аз ин ҳисоб дар соли 2017 маблағи 9 781 063 сомонӣ ба буҷети давлатӣ пардохт шудааст. Ин нишондиҳанда нисбати соли 2016-ум 7 658 426 сомонӣ зиёд мебошад.

Ба ҳолати 30 декабри соли 2017 маблағи пардохтнагардидаи суди саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ ва хоҷагидор аз натиҷагирии фаъолият дар соли 2016 маҷмуан 461 412 сомони ро ташкил медиҳад.

Ҷиҳати пардохти бақияи маблағҳои пардохтнашудаи суди саҳмияҳои болозикр ба унвони ҷамъиятҳои номбурда мактубҳои расмии Кумита аз 19 сентябри соли 2017 ирсол карда шуда, масъалаи мазкур таҳти назорати доимӣ қарор дорад.

Мутобиқи маълумоти пешниҳоднамудаи Кумитаи андоз маблағи умумии ҳисобшудаи пардохтҳои ғайриандозии тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2013,

№499 муқарраргардида аз ғоидаи соғи корхонаҳои давлатӣ ва ҷамъиятҳои саҳомие, ки зиёда аз 50 ғоизи саҳмияҳои онҳо ба давлат тааллуқ доранд аз натиҷаи ғаёлият дар соли 2016 ҳамагӣ 33,5 млн. сомони ро ташкил медиҳад. Аз маблағи зикргардида ба ҳолати 1 ноябри соли 2017 ба буҷети давлатӣ 12,3 млн. сомонӣ ворид гардидааст.

Бо мақсади гузаронидани таҳлили ғаёлияти молиявӣю хоҷагидорӣи ҷамъиятҳои саҳомӣ барои солҳои 2014-2016 ва 9 моҳи соли 2017 аз ҷониби Кумита ҳисоботи 91 ҷамъияти саҳомӣ дастрас карда шуд.

Таҳлили маълумоти пешниҳодгардида нишон дод, ки дар соли 2014 ғаёлияти 22 ҷамъияти саҳомӣ бо ғоида ба маблағи умумӣи 167 010 791 сомонӣ ва 13 ҷамъияти саҳомӣ бо зарар ба маблағи умумӣи 157 888 857 сомонӣ, дар соли 2015 ғаёлияти 22 ҷамъияти саҳомӣ бо ғоида ба маблағи 199 691 047 сомонӣ ва 18 ҷамъияти саҳомӣ бо зарар ба маблағи 184 582 133 сомонӣ, дар соли 2016 ғаёлияти 19 ҷамъияти саҳомӣ бо ғоида ба маблағи умумӣи 276 743 577 сомонӣ ва 21 ҷамъияти саҳомӣ бо зарар бо маблағи умумӣи 223 443 424 сомонӣ, ҷамъбаст карда шудааст.

Дар 9 моҳи соли 2017 ғаёлияти 42 ҷамъияти саҳомӣ бо ғоида ба маблағи умумӣи 487,4 млн. сомонӣ ва 17 ҷамъияти саҳомӣ бо зарар ба маблағи умумӣи 167,8 млн. сомонӣ ҷамъбаст гардида, 32 ҷамъияти саҳомӣ ғаёлияти молиявӣю хоҷагидорӣи худро дар ҳисоботи пешниҳоднамуда инъикос накардаанд.

Дар доираи татбиқи Барномаи хусусигардонӣи моликияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2017 маҷмуан 52 корхонаи давлатӣ ба ҷамъияти саҳомӣ бо 100 ғоиз саҳмияҳои онҳо давлатӣ табдил дода шуданд.

Баррасии раванди иҷрои Барнома ба ҷамъияти саҳомӣ табдил додани корхонаҳои давлатӣ маълум гардид, ки ғаёлияти як қатор корхонаҳои зертобеи вазоратҳои кишоварзӣ, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, энергетика ва захираҳои об, саноат ва технологияҳои нав ва Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ аз назорати мақомоти ваколатдори соҳавӣ дур мондаанд. Дар натиҷа ғаёлияти корхонаҳои мазкур қатъ гардиданд.


Новобаста аз муроҷиати ҷандинкаратаи Кумита аз ҷониби мақомоти соҳавӣ маълумоти зарурӣ ҷиҳати ба ҷамъияти саҳомӣ табдил додани онҳо пешниҳод нагардиданд.

Масалан, се адад корхонаи соҳаи Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ бо қарорҳои дахлдори мақомоти ваколатдори соҳа бо муассисаҳои обёрии шаҳру ноҳияҳо якҷоя карда шудаанд. Амали мазкур бе риояи талаботи қонунгузории ҷорӣ ва бе мувофиқаи Кумита сурат гирифта, 8 корхонаи Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ умуман фаъолият надоранд.

Аз тарафи Агентӣ ҷиҳати барқарор намудан ё барҳам додани корхонаҳои мазкур ягон чора андешида нашудааст ва дар феҳристи бақайдгирии Кумитаи андоз ҳамчун корхонаҳои давлатӣ дар қайд мебошанд. Дар баробари дигар омилҳо ин ҳолат яке аз сабабҳои иҷро нагардидани замимаи 4 Барномаи хусусигардонӣ гардидааст.

Маҷмуан то ба 1 январи соли 2018 иҷроиши замимаи 1 Барнома дар сатҳи 90,0 фоиз, замимаи 2 – 72 фоиз, замимаи 3 – 50 фоиз ва замимаи 4 - 62 фоизро ташкил медиҳад.

Ҷад. №8.



Бо мақсади идомаи сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ислоҳоти моликияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумита лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатӣ барои солҳои 2018-2020” таҳия карда шуда, ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд.

Чихати ба роҳ мондани идоракунии корпоративӣ ва рушди фаъолияти Шӯрои нозирон дар чамбиятҳои хоҷагидор, ки дар сармояи оинномавии онҳо ҳиссаҳои давлатӣ мавҷуд аст, ба ҳолати 30 декабри соли 2017 дар 55 чамбияти хоҷагидор, шӯроҳои нозирон таъсис дода шуда, дар 31 адади онҳо таъсис додани Шӯрои нозирон ба нақша гирифта шудааст.

Бо мақсади таъмини иҷрои нақшаҳои инфиродии реструктуризатсияи субъектҳои монополияи табиӣ ва корхонаҳои маҳсусан калон, ки бо қарорҳои алоҳидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд, оид ба татбиқи чорабиниҳои нақшаҳои инфиродии реструктуризатсияи Ҷамбияти саҳомии кушодаи “Тоҷиктелеком”, Ҷамбияти саҳомии кушодаи “Тоҷиктрансгаз”, Корхонаи воҳиди давлатии “Роҳи оҳани Тоҷикистон”, Ширкати саҳомии холдингии кушодаи “Барқи Тоҷик” ва Корхонаи воҳиди давлатии “Ширкати алюминийи Тоҷик” чораҷӯӣ шуда истодааст.

Дар соли ҳисоботӣ 15 қарори Кумита чихати ба фурӯш баровардани як қатор объекти мансуб ба моликияти давлатӣ ба маблағи умумии 16 159 904 сомонӣ, аз ҷумла, оид ба фурӯши бастаи саҳмияҳои ба давлат тааллуқдоштаи 1 ҷамбияти саҳомӣ тариқи музояда, 2 ҷамбияти саҳомӣ ва 1 иншоот тариқи тендери сармоягузорӣ, 27 иншооти ғайриманқул ва 32 воситаи нақлиётӣ тариқи музояда қабул карда шуд. Инчунин, дар ҷаласаи Комиссия оид ба фурӯши объектҳои моликияти ҷумҳуриявӣ тариқи тендери сармоягузорӣ баргузор гардида, 3 объект, фурӯхта шуданд.

Ҳамзамон, 11 октябр ва 7 декабри соли 2017 ҷаласаи Комиссия оид ба масъалаҳои сохтмони нотамои баргузор гардида, чихати ба фурӯш баровардани ду иншооти сохтмони нотамои ва оид ба иҷрои уҳдадорҳои шартномавии иншооти сохтмонаш нотамои тариқи тендер фурӯхташуда қарорҳои дахлдор қабул карда шуд.

Мутобиқи муқаррароти Низомнома дар бораи тартиби фурӯши объектҳои моликияти давлатӣ дар тендерҳо (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2004 №98) дар солҳои 2012-2017 аз ҷониби Кумита дар давраи солҳои 2012-2017 ҳамагӣ 53 объекти мансуб ба моликияти давлатӣ тавассути тендерҳои сармоягузорӣ фурӯхта шудаанд.

Тибқи шартномаи хариду фурӯши объекти болозикр ғолибони тендер ухдадор гардидаанд, ки дар давоми 24 моҳ ба маблағи 66,4 миллион сомонӣ ба воситаҳои асосӣ чиҳати рушди истеҳсолии корхонаҳо сармоягузорӣ карда, 1150 ҷойи нави корӣ ташкил менамоянд. Дар солҳои 2014-2017 аз ҷониби ғолибони тендерҳои сармоягузорӣ ба маблағи умумии 55,0 миллион сомонӣ сармоя ворид гардида, 389 нафар шахрванд бо ҷойи кор таъмин шудаанд.

То инҷониб аз 53 объекти дар тендери сармоягузорӣ фурӯхташуда ба 25 ғолиби тендери сармоягузорӣ санад оид ба иҷро гардидани ухдадориҳои шартномавӣ дода шудааст.

Айни ҳол, маълумот ва маводҳои пешниҳоднамудаи 12 нафар ғолиби тендер оид ба иҷрои ухдадориҳои шартномавӣ ва 5 объекте, ки ухдадориҳои шартномавиро иҷро накарданд дар баррасӣ қарор дошта, боқимонда 11 объекти дар тендери сармоягузорӣ фурӯхташуда, ки муҳлати иҷрои ухдадориҳои шартномавии онҳо ба охир нарасидаанд, таҳти назорат қарор доранд.

Дар баробари ин тибқи супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 апрели соли 2017 №24376 аз ҷониби гурӯҳи корӣ ва бо иштироки намояндагони Комиссия барои гузаронидани тендер оид ба фурӯши объекти моликияти ҷумҳуриявӣ таҳлили иҷрои ухдадориҳои шартномаи хариду фурӯши 11 объекти дар тендерҳои сармоягузорӣ фурӯхташуда, гузаронида шуда, аз натиҷаи он гузориши муфассал омода карда шудааст.


Бо мақсади иҷрои Протоколи ҷаласаи Комиссия оид ба масъалаҳои сохтмони нотаом аз 18 ноябри соли 2016 аз ҷониби Кумита бо иштироки намояндагони комиссияи мазкур таҳлили фаъолияти 9 иншооти сохтмонаш нотаом гузаронида шуда, аз натиҷаи он гузориши муфассал 19 сентябри соли 2017, №2-3д/771 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд.

Ба ҳолати 30 декабри соли 2017 тибқи маълумоти Вазорати молия аз ҳисоби хусусигардонӣ ва истифодаи моликияти ҷумҳуриявӣ 27 868 373 сомонӣ ба буҷети давлат ворид шудааст, ки 110,2 фоизи нақшаи пешбинигардидаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017-ро (25 300 000 сомонӣ) ташкил медиҳад.

Маълумот оид ба воридоти маблағ аз ҳисоби хусусигардонӣ ва истифодаи моликияти ҷумҳуриявӣ дар соли 2017 тибқи маълумоти

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ҳолати 30 декабри соли 2017)

Ҷад. №9. (ҳазор сомонӣ)



Дар соли 2017 дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурий чихати ба фурӯш баровардани моликияти коммуналӣ 52 музояда гузаронида шуда, 76 иншоот, 39 адад воситаи нақлиётӣ ва дигар намуди амволи давлатӣ фурӯхта шудаанд. Маблағи умумии ба буҷетҳои маҳаллӣ аз ҳисоби хусусигардонии моликияти коммуналӣ воридгардида 4,3 млн. сомониро ташкил медиҳад, ки ин нисбати нишондиҳандаи соли 2016 ба маблағи 31,8 млн. сомонӣ кам мебошад.

Дар соли ҳисоботӣ 2252 адад шартномаи иҷораи моликияти коммуналӣ баста шуда, аз ин ҳисоб ба буҷетҳои маҳаллӣ 12,3 млн. сомонӣ маблағ ворид гардидааст, ки ин нисбати нишондиҳандаи соли 2016 мутаносибан 112 адад шартнома ва 1,3 млн. сомонӣ зиёд мебошад.

Маблағи умумии ба буҷетҳои маҳаллӣ аз ҳисоби хусусигардонӣ ва ба иҷора супоридани моликияти коммуналӣ воридгардида 16,7 млн. сомониро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2016 ба маблағи 30,4 млн. сомонӣ кам мебошад.

Дар соли 2017 ҳолати нигоҳдорӣ, истифодабарӣ, риояи тартиби ба иҷора супоридан, фурӯш ва аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосӣ дар 235 субъекти хоҷагидорӣ мавриди санҷиш қарор дода шуд.

Дар натиҷаи санчишҳои мазкур ҳолати ба қайд нагирифтани 994 воситаи асосӣ дар тавозуни корхонаҳо ошкор гардида, 862 адади онҳо ба маблағи умумии 30 687 469 сомонӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба тавозуни корхонаю ташкилот даромад карда шуда, чиҳати ба тавозун даромад намудани 74 адад воситаи асосии дигар дастурҳои қонунӣ дода шуданд.

Инчунин, дар рафти санчишҳо 1976 воситаи гардишӣ ба маблағи умумии 3,6 млн. сомонӣ ба гурӯҳи воситаҳои асосӣ гузаронида шуданд, ки ин нишондиҳанда назар ба соли 2016 ба миқдори 3231 адад ва ба маблағи 1,9 млн. сомонӣ зиёд мебошад.

Дар давоми соли 2017 бинобар сабаби риоя накардани қонунгузорӣ ҳангоми ихтиёрдорӣ ва истифодаи амволи давлатӣ иҷро накардани амру дастурҳои мақоми ваколатдори идораи амволи давлатӣ, инчунин риоя накардани Қоидаҳои пешбурди Дафтари бақайдгирии санчишҳо, мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 44 адад парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурий ба маблағи умумии 76 876 сомонӣ тартиб дода шудаанд. Вобаста ба истифодаи ғайриқонунии амволи давлатӣ аз ҷониби шахсони ҳуқуқвайронкунанда ба буҷети давлатӣ 113,7 ҳазор сомонӣ ҷуброни зарар пардохт гардид.

Дар соли 2017 арзиши 47 адад иншооти воҳидҳои сохтории корхонаҳои давлатӣ, ҳамчун объекти мустақили хусусигардонӣ, 320 адад воситаи нақлиёт, 21 адад манзили истиқоматӣ, 55 адад объекти соҳаи иҷтимоӣ, 1178 адад бино ва иншооти бартаарафшавандаи объектҳои давлатӣ ва шахсони воқеию ҳуқуқӣ ва 71 адад боғу дигар намуди амвол муайян карда шуд.

Инчунин дар соли ҳисоботӣ баҳогузориҳои 369 адад амволи аз ҷониби судяҳо, Прокуратураи генералӣ, Кумитаи андоз ва Агентии давлатии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ба ҳабс гирифташуда ва 1067 адад амволи вазорату идораҳо, раёсату шӯъбаҳои сармоягузориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва як қатор амволҳои шахсони ҳуқуқию воқеӣ ба анҷом расонида шуд.

Бо мақсади тақмили қонунгузорӣ ва мутобиқ намудани он ба меъёрҳои байналмилалӣ тибқи қарори Раиси Кумита аз 8 сентябри соли 2017, №218 «Шӯрои машваратӣ оид ба рушди фаъолияти баҳодихӣ (нархгузорӣ)» - и назди Кумита таъсис дода шуд.

Дар ин давра, 18 озмун оид ба иҷора супоридани амволи давлатӣ баргузор шуда, 335 объект ба маблағи солонаи 3,2 млн. сомонӣ ба иҷора супорида шуд. Маҷмуан ба ҳолати 30 декабри соли 2017 ба миқдори 638 шартномаи иҷораи амволи давлатӣ ба маблағи умумии 8,0 млн. сомонӣ ба қайд гирифта шудаанд.

Фаъолият дар самти рушди соҳибкорӣ. Дар давраи ҳисоботӣ мониторинги рафти иҷрои марҳилаи дуҷуми татбиқи Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 гузаронида шуда, ҳисоботи дахлдор ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд.

Тибқи талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2012, №201 лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи марҳилаи сеҷуми Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2012 - 2020” таҳия ва бо вазорату идораҳо дахлдор мувофиқа карда шуда, аз 8 декабри соли 2017 №1-4а/983 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд.

Бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуданд, таҳлили низоми андозбандӣ, пардохтҳои гумрукӣ ва пешниҳоди имтиёзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти таҷрибаи шарикони асосии иқтисодиву тиҷоратӣ ва давлатҳои ҳамсоя гузаронида шуда, натиҷаи он 11 январи соли 2017 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид.

Ҳамзамон, таҳлили қонунгузорӣ дар соҳаи иқтисодиёт, молия ва сармоягузорӣ бо мақсади бартараф кардани омилҳои, ки барои ҷалби сармоягузориҳо, рушди фаъолияти соҳибкорӣ монеа эҷод мекунанд, гузаронида шуда, натиҷаи он аз 3 феввали соли 2017 ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд.

Бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ аз ҷониби Кумита лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ” таҳия гардид, ки он қабул ва мавриди амал қарор дода шуд.

Бо мақсади иҷрои муқаррароти банди 11 Протоколи №2к/41-22 чаласаи Комиссияи доимамалкунанда оид ба тақвияти истехсолоти воридотивазкунанда ва рушди содирот аз 16 августи соли 2016 дар доираи гурӯҳи корӣ масъалаҳои самаранокии имтиёзҳо ба соҳибкорон мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.

Вобаста ба ин, тибқи супориши Муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 январӣ соли 2017, №2435(22.4) бо пешниҳоди Кумитаи масъалаи арзёбии самаранокии имтиёзҳо тавассути дарёфти маълумоти оморӣ, андозӣ ва гумрукӣ оид ба 800 ширкати, ки аз имтиёзҳо бархурдоранд, таҳлили хароҷот ва фоидаи давлат аз рӯи ду имтиёзи интихоби ба таври пилотӣ аз ҷониби кормандони Кумитаи ва мушовирони Корпоратсияи байналмилалӣ молиявӣ оғоз карда шуд ва корҳо дар ин самт идома доранд.

Тибқи банди 4 Протоколи маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 сентябри соли 2016, №11 барои аз байн бурдани монеаҳои сунъии рушди соҳибкорӣ чаласаҳои Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба таҳлили қонунгузорӣ дар соҳаи иқтисодиёт, молия ва сармоягузорӣ гузаронида шуд ва лоиҳаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳия гардида, тибқи тартиби муқарраргардида аз 8 ноябри соли 2017 №1-4А/906 ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуданд.

Бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 декабри соли 2017 баён намуданд, лоиҳаи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи элон намудани мараторий ба ҳама намуди назорат ва санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истехсолӣ” ва лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мораторияи назорат ва санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истехсолӣ” таҳия карда шуда, тибқи тартиби муқарраршуда 29 декабри соли 2017, №1-4а/1026 ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуданд.

Бо мақсади иттилоотонии соҳибкорон, амалӣ намудани бизнес-идеяҳо, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии соҳибкорон лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таъсис додани Муассисаи давлатии Бизнес - инкубатори Тоҷикистон” таҳия гардида, барои мувофиқа ба вазорату идораҳои дахлдор ирсол карда шуд. Бо мақсади истифодаи таҷрибаи байналмилалӣ дар ин самт Кумита ҳамкориро бо шарикони рушд ва ташкилотҳои байналмилалӣ ба роҳ мондааст.

Дар соли ҳисоботӣ бо мақсади беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” - и Бонки ҷаҳонӣ барои соли 2018 аз ҷониби Кумита бо Дафтари марказии Бонки Ҷаҳонӣ видеоконфронсҳо ташкил карда шуда, корҳои анҷомдода оид ба беҳтар кардани муҳити соҳибкорӣ дар мамлакат бо иштироки масъулини вазорату идораҳо ва намоёндагони бахши хусусӣ баррасӣ карда шуданд.

Дар натиҷа ҳисоботи навбатии “Пешбурди соҳибкорӣ” барои соли 2018 аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ муаррифӣ карда шуд, ки тибқи он Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи худро 5 зина устувор намуда, бо ба даст овардани 56,86 фоизи таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ дар раддабандии навбатӣ ҷойи 123-юмро ишғол намуд.

Устувор гардидани мавқеи ҷумҳурӣ асосан аз рӯи беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои “Бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ” (28 зина), “Гирифтани иҷозат барои сохтмон” (26 зина), “Пайваस्तшавӣ ба қувваи барқ” (2 зина), “Бақайдгирии моликият” (7 зина), “Андозбандӣ” (8 зина), “Тиҷорати байналмилалӣ” (3 зина) ва “Таъмини иҷроиши қарордод” (1 зина) таъмин гардид.

Дар баробари ин, мавқеи ҷумҳурӣ дар ҳисоботи мазкур аз рӯи нишондиҳандаҳои “Дастрасӣ ба қарз” 4 зина ва “Ҳимояи сармоягузори миноритарӣ” 6 зина коҳиш ёфт, ки асосан ба фаъолият ва вазъи имрӯзаи низоми бонкии кишвар алоқаманд мебошанд.

Ҳамзамон, дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади ҷалби сармоя ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва муаррифии имкониятҳои сармоягузориву соҳибкории Тоҷикистон як қатор ҳамоишҳои соҳибкорӣ баргузор карда шуданд. Аз ҷумла, дар шаҳри Душанбе форуми соҳибкорони Тоҷикистон бо соҳибкорони давлатҳои Қазоқистон, Ўзбекистон, Туркманистон (ду маротиба), Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Чехия,

Туркия, Британияи Кабир, Австрия, Финляндия, Ҳиндустон ва ҳамоиши истеҳсолкунандагону соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон доир шуданд. Инчунин, бо ҷалби васеи доираи соҳибкорон ва сармоягузoron ба ифтихори таҷлили “Соли ҷавонон” дуюмин Форуми соҳибкории ҷавонон ва Форуми байналмилалии ҷавонон таҳти унвони “Ҷавонон - муҳаррики рушди соҳибкории инноватсионӣ” баргузор карда шуданд.

Дар шаҳри Хоруғ бо иштироки доираи васеи соҳибкорону сармоягузoron Форуми сармоягузории “Помиринвест-2017” гузаронида шуд.

Ҳамзамон форумҳои соҳибкорӣю сармоягузори Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла бо давлатҳои Арманистон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ўзбекистон, Қатар, Ҷумҳурии Халқии Чин, Амороти Муттаҳидаи Араб ва намоишҳои молҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ўзбекистон ва “Экспо – 2017” (Қазоқистон) ташкил ва баргузор карда шуданд.

Ба ифтихори таҷлили сеюмин солгарди ҷашни “Рӯзи соҳибкорон” мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 14 октябри соли 2017 бо соҳибкорону сармоягузoron дар муассисаи давлатии “Кохи Борбад” баргузор карда шуд.

Ҷиҳати иҷрои Нақшаи чорабиниҳо оид ба дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар мулоқот бо соҳибкорону сармоягузoron 14 октябри соли 2017 баён доштанд, бо қарори Раиси Кумита аз 21 ноябри соли 2017 №272 нақшаи чорабиниҳои дохилӣ таҳия ва тасдиқ карда шуд.

Ҳамзамон дар доираи ин санаи муҳими таърихӣ ҳафтаи соҳибкорӣ ташкил карда шуда, 3 чорабинии сатҳи байналмилалӣ, 12 чорабинии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар сатҳи маҳаллӣ бо иштироки раисони шаҳру ноҳияҳо ва соҳибкорон чорабиниҳои табрикотиву фарҳангӣ баргузор карда шуданд.

Бо мақсади васеъ истифода намудани механизми шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ дар ҷумҳурӣ лоиҳаи “Барномаи рушди шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ барои солҳои 2018-2022” таҳия гардид, ки он дар баррасии вазорату идораҳо қарор дорад.


Тибқи маълумоти Кумитаи андоз дар соли 2017 дар ҷумҳурӣ 301296 субъекти соҳибкорӣ фаъолияткунанда ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондод дар муқоиса бо соли 2016-ум 12 614 адад ва ё 4,4 фоиз зиёд мебошад.

Субъектҳои соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ тибқи ҷунин сохтор фаъолият мебаранд: бо патент – 95 951 нафар (нисбат ба соли 2017, 5152 нафар ё 5,7 фоиз зиёд), бо шаҳодатнома 32 096 нафар (95 нафар ё 0,1 фоиз зиёд), шахсони ҳуқуқӣ 31 204 адад (362 адад ё 1,1 фоиз кам) ва хоҷагиҳои деҳқонӣ 142 044 адад (7729 адад ё 5,8 фоиз зиёд).

Мутобиқи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон ба ҳолати 1 декабри соли 2017 қарзҳои ба субъектҳои соҳибкорӣ додасуда аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ 7 309,0 ҳазор сомониро ташкил дод, ки ин нишондод дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2016-ум 3,3 фоиз кам мебошад.

Аз маблағи умумии қарзҳои дар моҳҳои январ - ноябри соли 2017 додасуда ба шаҳри Душанбе 1 768,8 млн. сомонӣ ё 34,2 фоизи маблағҳо рост меояд. Қисми боқимондаи қарзҳо ба вилояти Суғд 1 818,9 млн. сомонӣ (35,2 фоиз), вилояти Хатлон 863,8 млн. сомонӣ (16,7 фоиз), ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 682,1 млн. сомонӣ (13,2 фоиз) ва ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 32,6 млн. сомонӣ (0,6 фоиз) рост меояд.

Ҷад. №11. (млрд. сомонӣ)



Аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра додашуда барои пешбурди савдо 30,9 фоиз, саноат 19,7 фоиз, истеъмоли 20,5 фоиз, кишоварзӣ 10,9 фоиз, хизматрасонӣ 9,7 фоиз, сохтмон 4,6 фоиз, нақлиёт 2,0 фоиз, миёнаравии молиявӣ 0,8 фоиз ва дигар соҳаҳо 1,2 фоиз равона шудааст.

Ҷад. №12. (бо млн. сомонӣ)



Дар ин давра аз ҷониби Кумита муроҷиати созмонҳои байналмилалӣ ва соҳибкорон оид ба масъалаҳои андозбандӣ, даҳолат ба фаъолияти соҳибкорӣ, омилҳои монеаэҷодкунанда дар самти рушди бахши хусусӣ ва дигар масъалаҳои алоқаманд мавриди таҳлил ва омӯзиши ҳамачониба қарор дода шуданд.

Таҳлилҳо собит сохтанд, ки аз 72 муроҷиати субъектҳои соҳибкорӣ 41 нафар оид ба мушкилоти молиявӣ барои гирифтани қарзи имтиёзноки давлатӣ ва 31 нафар оид ба имтиёзҳои андозӣ ва дигар масъалаҳои соҳа муроҷиат кардаанд.

Муроҷиатҳои мазкур тибқи тартиби муқарраргардида баррасӣ гардида, нисбати ҳалли мушкилоти ҷойдошта тақлифҳои мушаххас ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдор ирсол ба муаллифони ҷавобҳо ирсол карда шуданд.

Фаъолият дар пешбурди низоми иҷозатдиҳӣ. Бо мақсади иҷрои вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2012 зикр гардидаанд, чиҳати ихтисор намудани теъдоди ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва ҷорӣ намудани низоми ягонаи электронии барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ” таҳия ва тибқи тартиби муқарраргардида 20 декабри соли 2017 №1-46/1007 ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардид.

Дар лоиҳаи мазкур тартиби мушаххаси электронии баррасии мууроҷиатҳои соҳибкорон ва то ба 18 адад кам намудани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ пешбинӣ карда шудааст, ки ин бевосита барои рушди соҳибкорӣ ва беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ мусоидат хоҳад кард. Инчунин дар ин давра, бо дарназардошти таҷрибаи байналмилалӣ таҳлили қонунгузории низоми иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ гузаронида шуда, маълумоти муфассал ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд.

Бо мақсади татбиқи босамари Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» соли ҷорӣ ҷаласаҳои Шӯрои Ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ баргузор гардиданд, ки дар онҳо Нақшаҳои гузаронидани санҷишҳои мақомоти санҷишии ҷумҳурӣ барои солҳои 2017 ва 2018 мувофиқа ва тасдиқ карда шуданд.

Мутобиқи қарори дахлдори Шӯро дар соли 2017 баргузории 71 362 санҷиш ба нақша гирифта шуд, ки нисбат ба соли 2016 зиёда аз 70 фоиз кам мебошад. Мутобиқи маълумоти пешакии оморӣ ҷумҳурӣ аз ҷониби мақомоти санҷишӣ дар соли ҳисоботӣ 187 356 санҷиш гузаронида шудааст, ки нисбат ба соли 2016 –ум 34 фоиз, санҷишҳои нақшавӣ 43,8 фоиз кам аст. Вале дар баробари ин шумораи санҷишҳои гузаронидашуда нисбат ба нақшаи мувофиқанамудаи Шӯрои Ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ қариб 2,5 маротиба зиёд аст, ки ин боиси нигаронист.

Тибқи дастури Муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби масъулини Прокуратураи генералӣ ва Кумитаи гурӯҳи корӣ таъсис ва масъалаи муайян намудани ҳолати

гузаронидани санчишҳо дар фаъолияти мақомоти санчишӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуд.

Дар ин давра аз ҷониби Кумита лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” таҳия гардид, ки он аз 18 июли соли 2017, №1459 қабул ва мавриди амал қарор дода шуд.

Илова бар ин, аз ҷониби Кумита лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ислоҳоти минбаъдаи соҳаи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” таҳия ва пешниҳод гардид, ки он аз 27 майи соли 2017, №266 қабул ва мавриди амал қарор дода шуд.

Мувофиқи қарори мазкур аз ҳисоби чор сохтору хадамоти Вазорати кишоварзӣ - Кумитаи беҳатарии озуқаворӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи се хадамоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли - Хадамоти давлатии ҳифзи тандурустии аҳоли таъсис дода шуданд, ки барои кам кардани такроршавии вазифаҳои монанд, содда намудани ҳамоҳангсозии фаъолияти санчишӣ, сарфа гардидани маблағҳои буҷетӣ ва кам намудани монеаҳои фаъолияти соҳибкорӣ равона гардидаанд.

Бо мақсади иҷрои моддаи 6 ва 25 Қонуни мазкур ва муайян намудани меъёрҳои умумии арзёбии самаранокӣ ва натиҷабархшии фаъолияти мақомоти санчишии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумита лоиҳаи “Меъёрҳои умумии арзёбии самаранокӣ ва натиҷабархшии фаъолияти марбут ба санчишҳои мақомоти санчишӣ” ва лоиҳаи “Дастуруламали методӣ барои мақомоти санчишӣ оид ба таҳия ва истифодаи номгуӣ масъалаҳои назоратӣ” таҳия гардид, ки нисбати онҳо қарорҳои дахлдори Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санчишӣ қабул карда шуданд.

Таҳкими иқтидорҳои кадрӣ: Дар соли 2017 бо мақсади бо кадрҳои болаёқат таъмин намудани Кумита се маротиба озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ бо иштироки 94 нафар довталаб гузаронида шуда, дар натиҷа 22 нафар ба кор қабул карда шуданд. Инчунин дар соли ҳисоботӣ 19 нафар хизматчиҳои давлатии дастгоҳи марказии Кумита аз аттестатсияи навбатӣ гузаронида шуданд.

Бо мақсади муаррифии имкониятҳои сармоягузори кишвар, баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва иштирок дар чорабиниҳои байналмилалӣ 46 нафар корманди Кумита ба хориҷи кишвар ва 83 нафар ба дохили ҷумҳурӣ сафарбар гардиданд.

Ҳамзамон 3 нафар корманди Кумита дар Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шуда, 25 маротиба дарсҳои дохилидоравӣ гузаронида шуданд.

Ҷиҳати татбиқи банди 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои милли” бо иштироки намояндагони мақомоти марбутатаи кишвар чорабиниҳо гузаронида шуданд.

Сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти Кумита. Барои пешбурди фаъолияти Кумита дар соли 2017 аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 2 557 931 сомонӣ ва аз ҳисоби маблағҳои махсус 902 800 сомонӣ муқаррар гардида буд.

Дар соли ҳисоботӣ аз ҳисоби маблағҳои нақшавии буҷети ҷумҳуриявӣ 2 444 873,39 сомонӣ, аз ҷумла барои пардохти музди меҳнат 1 512 832,63 сомонӣ, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ 382 944,98 сомонӣ, маводҳои канселарӣ ва хочагидорӣ 80 296,97 сомонӣ, суғуртаи тиббӣ 5925 сомонӣ, сафарҳои хизматӣ 113 393,04 сомонӣ ва хизматрасониҳои коммуналӣ 105 648,62 сомонӣ пардохт карда шуд.

Ҳамзамон дар соли 2017 аз суратҳисоби махсуси Кумита 64 469 сомонӣ, аз ҷумла барои пардохти хизматрасонии мутахассисон 41 631,61 сомонӣ, андози барзиёдии даромад нисбат бар хароҷот 11 415 сомонӣ, андоз барои пардохти сохтмони иншоотҳои муҳими давлатӣ 3805 сомонӣ ва барои хизматрасонии алоқа ва интернет 2 232,16 сомонӣ пардохт гардид. Дар маҷмуъ моддаҳои хароҷоти буҷети маъмурияти Дастгоҳи марказии Кумита дар соли ҳисоботӣ дар сатҳи 96,6 фоиз иҷро гардид.

Бо мақсади омодагии саривақтӣ барои фаъолияти мунтазам дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2017 - 2018 тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, бинои Кумита ва шабакаи гармидиҳӣ пурра таъмир карда шуданд.

Қорҳои ташвиқотиву тарғиботӣ. Дар соли 2017 аз ҷониби КВД “Тоҷинвест”-и Кумита 24 адад Нақшаи тижоратии соҳибкорон

баррасӣ ва мувофиқа гардиданд, ки аз ин шумора 10 лоиҳа аз ҷониби Шӯрои нозирони Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” дастгирӣ ёфт.

Бо мақсади баланд бардоштани савияи донишу малакаи соҳибкорон семинари омӯзишӣ дар мавзӯи таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва нақшаҳои тиҷоратӣ, муқаррароти қонунгузорию шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ва ҷалби маблағҳои қарзии имтиёзнок баҳри таъсиси корхонаҳои истеҳсоли дар давраи ҳисоботӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Қургонтеппа, Кӯлоб, Хучанд, Исфара, Истаравшан, шаҳрҳои, Турсунзода, Ҳисор, ноҳияҳои Варзоб, Рӯдакӣ ва дар минтақаи Рашт гузаронида шуданд. Дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади муаррифии қонунгузорию санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо шахсони мансабдори мақомоти санҷишӣ, мақомоти иҷозатдиҳанда ва субъектҳои фаъолияти хоҷагидор вохӯриҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд.

Ба ифтихори таҷлили сеюмин солгарди ҷашни “Рӯзи соҳибкорон” дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд зиёда аз 2000 адад Маҷмӯи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаҳои санҷиш, шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ, низоми иҷозатдиҳӣ, инчунин китобҳои “Соҳибкор чиро бояд донанд?”, “Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва дастури методӣ дар соҳаи соҳибкорӣ ба ҷоп расонида, ба иштирокчиёни мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо соҳибкорону сармоягузoron 14 октябри соли 2017 дастрас карда шуд.

Бо мақсади иҷрои Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июли соли 2017, №344 дар шабакаи ҷаҳонии интернет сомонаи расмӣ Кумита www.gki.tj инчунин бо мақсади таъмини шаффофияти чараёни фурӯш ва ба иҷора супоридани амволи давлатӣ, портали амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар суроғаи электронии www.molikiyat.tj ва сомонаи КВД оид ба ташкили фурӯши амволи давлатӣ www.muzoyada-kvd.tj таъсис дода шудааст, ки дар он ба таври доимӣ маълумот дар бораи баргузорию музоядаю озмунҳо ва иҷораи амволи давлатӣ интишор мегардад.

Ҳамзамон сомонаи Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои

сармоягузорӣ www.investmentcouncil.tj сомонаи муассисаи давлатии “Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ” www.ppp.tj, сомонаи КВД “Тоҷинвест” www.tajinvest.tj ва сомонаи www.ijozat.tj созмон дода шудаанд, ки дар онҳо маълумоти зарурӣ доир ба ислоҳоти анҷомдодашуда, пешбурди соҳибқорию сармоягузорӣ ва ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ, инчунин нақшаҳои солона ва номгӯйи масъалаҳои назоратии мақомоти санҷишӣ ҷойгир карда шудаанд.

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар соли 2018 иҷрои талбирҳои зеринро дар доираи ваколатҳои низомномавӣ ба нақша гирифтааст:

- таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 октябри соли 2010, №500”;

- дар ҳамкорӣ бо агентҳои иҷроия ва татбиқкунандаи лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ, инчунин созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ ва ташкилотҳои маблағгузор таъмини вориди маълумот ба Низоми иттилоотӣ кӯмаки беруна дар соли 2017;

- таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи минтақаҳои махсуси саноатӣ” ва мувофиқасозии он бо мақомоти давлатӣ;

- бо мақсади дар корхонаҳои давлатӣ таъсис додани шӯроҳои нозирон тибқи тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани лоиҳаи қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» ва «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

- дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд амалӣ намудани чораҳои зарурӣ баҳри ташаккули лоиҳаи «Таъсиси феҳристи ягонаи маълумот дар бораи дороиҳо ва моликияти давлатӣ»;

- таҳияи лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Муассисаи давлатии “Бизнес инкубатори Тоҷикистон”.

- таҳия ва ба Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ пешниҳод намудани лоиҳаи «Дастурамали методӣ барои

мақомоти санчишӣ оид ба таҳия ва истифодаи номгӯи масъалаҳои назоратӣ»

- бо мақсади дуруст ба роҳ мондани маблағгузорӣ ва пардохтҳо барои баррасии ариза ва додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ба бучети давлатӣ таҳияи лоиҳаи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бучет”;

- таҳия намудани лоиҳаи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи лоиҳаи Барномаи рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022”.